

ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

ба диссертсияи Муродов Амиршоҳ Амиралихонович дар мавзуи «Технологияи муфиди беҳгардонии сифати баъзе равгани растаниҳои ғизой» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D072704 - Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикиӣ

Мубрамияти мавзӯъ. Амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои афзалиятноки стратегӣ ба шумор рафта, бевосита дар партави сиёсати Ҳукумати мамлакат ҳамчун соҳаи ҳаётан муҳим ва мубрам қарор дорад. Баҳри таъмини аҳолӣ бо озуқаи хушсифату аз ҷиҳати экологӣ тоза тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. Дар ин бобат аз ҷониби Ҳукумати кишвар як қатор қонуни қарорҳо, стратегияву барномаҳои даҳлдор қабул гардида, дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасӣ ба ғизои хушсифат иқдоми саривақтӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин бобат баҳри расидан ба аҳдофе, ки ба беҳтаршавии зиндагии сокинони кишвар мусоидат мекунанд, тадбирҳои зиёде андешида мешавад.

Ба ин мақсад масъалаҳои истифодаи оқилонаи замин, баланд бардоштани ҳолати мелиоративӣ ва ҳосилнокии он, содироти меваю сабзавот, аз ҷумлаи вазифаҳои аввалиндарава ҳисоб шудаанд. Дар ин самт кори асосӣ бар ӯҳдаи вазорату муассисаҳои даҳлдор ва кормандони соҳа voguzor шудааст. Вале иҷрои он паҳлӯҳои зиёде дорад, ки ниёзмандиро ба ҳамкориҳои хориҷӣ тақозо мекунанд. Аз ҷумла, соҳтмони корхонаҳои истеҳсолӣ, рушди технологияи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, парвариши навъҳои нави растаниӣ, мубориза бар зидди ҳашароти зарапрасон, рушди боғу токпарварӣ, чорводорӣ ва ғ., овардани техникаи кишоварзӣ самтҳое мебошанд, ки онҳоро дар ҳамкорӣ бо кишварҳои пешрафта амалий кардан мумкин аст.

Мақсади корин омӯзиши раванди оксидшавии равғани растаниҳо ҳангоми нигаҳдорӣ ва коркарди термикӣ, коркарди технологияи муфиди барқароркунӣ, беҳгардонии сифат ва хосиятҳои органилептикий бо истифода аз антиоксидантҳо ва адсорбентҳо мебошад.

Вазифаҳои тадқиқот аз омӯзиши нишондиҳандаҳои технологияи баъзе равғани растаниҳои ғизой ва худрӯй аз қабили равғани пахта, равғани загир, равғани ангури худрӯй ва мушхор;

- муайян намудани зичӣ, нишондиҳандай шикасти рӯшнӣ, адади кислотагӣ, адади собунонӣ, адади эфирӣ ва адади йодии равғанҳои таҳқиқшаванда;
- таҳлили ҷанбаҳои физикию химиявии раванди талҳшавии равғанҳо ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термикиӣ;
- коркарди технологияҳои муфиди барқароркунӣ (регенератсия)-и равғанҳои растанигии истифодашуда;
- коркарди технологияҳои муфиди безарарагардонии баъзе равғанҳои техникии растанигӣ;
- таҳқиқи таъсири фенолҳои табиӣ (пирокатехин), витамини С ва витамини Е ҳамчун антиоксидант дар раванди оксидшавии равғанҳои хӯрданӣ ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термикиӣ иборат мебошанд.

Навғонии илмии диссертатсия. Тавассути истифодаи тариқаҳои техникаи липидология ва методҳои таҳлили ҷарбу равғанҳо раванди оксидшавии равғани пахта, загир ва баъзе равғанҳои растани ҳудрӯй омӯхта шудааст. Барои заиф намудани суръати реаксияи оксидшавии равғанҳои таҳқиқшаванда аз як зумра антиоксидантҳо аз қабили феноли пирокатехин, токоферолҳо ва витамини С истифода гардид. Муайян карда шуд, ки барои заиф намудани суръати реаксияи оксидшавии равғани пахта ҳангоми нигоҳдории пирокатехин нисбатан афзалиятнок мебошад. Барои ҷудо намудани пирокатехин аз таркиби тухми мушхор технологияи муфид коркард гардидааст. Дар рафти пажуҳиш ва таҳқиқот инчунин технологияи нави барқароркунӣ ва безарарагардонии равғанҳои ғизоии истифодашуда коркард гардида ҷанбаҳои технологӣ ва физикию – химиявии технологияи коркардшуда муайян карда шудааст.

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

- нишондиҳандаҳои физикию химиявӣ ва технологияи равғани пахта, загир ва равғани як зумра растаниҳои ҳудрӯйи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- вобастагии таркиби химиявии равғани чудокардашуда аз технологияи истифодашуда;
- тағийирёбии нишондиҳандаҳои адади кислотагӣ, адади собунонӣ, адади эфирӣ ва адади иодӣ ҳангоми нигоҳдории равғанҳои таҳқиқшаванда;
- таъсири антиоксидантҳои истифодашуда ба суръати оксидшавии растаниҳои таҳқиқшаванда;
- ҷанбаҳои физикию химиявӣ ва технологияи беҳгардонии сифати равғани растаниӣ бо истифода аз гилҳокҳои маҳаллӣ;
- ҷанбаҳои технологияи истеҳсол намудани сӯзишвории биологӣ дар асоси равғанҳои техникиӣ.

Аҳаммияти назариявии кор. Натиҷаҳои таҳқиқи омӯзиши раванди оксидшавии равғанҳо метавонад дар рушди назарияи вобастагии суръати реаксияи оксидшавии ҷарбу равғанҳо вобаста ба таркиби химиявӣ ва омилҳои таъсиркунанда заминагузорӣ намояд. Дастовардҳои илмӣ дар ҷодаи таъсири фенолҳо ва витаминҳо ҳамчун антиоксидант дар такмил додани назарияи вобастагии соҳти молекулавии глисеридҳои таркиби равғанҳо ба ҳосияти антиоксидантҳо заминагузорӣ намоянд.

Аҳаммияти амалии кори технологияҳои коркардшудаи беҳгардонии сифат ва ҳосиятҳои органолептикий равғанҳо бо истифода аз антиоксидантҳо ва гилҳокҳои маҳаллӣ дар оянда метавонанд асаси саноати равғанкашии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашаванда бошанд. Усулҳои нави таҳлили сифатӣ ва миқдории компонентҳои таркиби равғанҳоро дар оянда метавонанд муҳаққиқон ва мутахассисони соҳавӣ дар омӯзиш ва таҳқиқи равғанҳо истифода намоянд. Технологияи коркардшудаи ҳосил намудани биодизел дар асоси партови равғанҳои ғизӣ метавонад дар оянда барои модификатсия намудани сӯзишвориҳои дизелий дар соҳаи нафто химия истифодашаванда бошад.

Баррасии натиҷаҳои рисола дар як қатор маҷалла ва конференсияҳои дохилий ва хориҷӣ маъруза ва нашр гардидааст. Аз ҷумла, дар конференсияи назария ва таҷрибаи мубориза бо бемориҳои паразитӣ дар шаҳри Москва; конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии “Нури бепоён дар илм” дар шаҳри

Алмаатои Җумхурии Қазоқистон; конференсияи байналмилалии илмии «Ташаккулёбій ва рушди биологияи эксперименталій дар Тоҷикистон» баҳшида ба 90-солагии зодрӯзи академики АМИТ Ю.С. Носиров ироа гардида, дар маҷаллаи байналмилалии Sciences of Europe ва дигар маҷаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии атестатсионии назди Президенти Җумхурии Тоҷикистон ба чоп расидааст.

Дар баробари ин, натиҷаҳои тадқиқоти мазкур дар машварати кафедраи технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзии ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур ва кафедраи коркарди энергиябарандаҳо ва хизматрасонии нафту гази ДТТ ба номи академик М. С. Осимӣ маъруза ва муҳокима карда шудааст.

Интишороти натиҷаҳои таҳқиқот дар доираи мавзуи рисолаи илмӣ ва натиҷаҳои асосии бадастомада 10 мақолаи илмӣ ба нашр расонида, ки аз ин шумора, 5 мақола дар маҷаллаҳои, ки аз ҷониби Комиссияи олии атестатсионии назди Президенти Җумхурии Тоҷикистон тавсияшуда, 1 мақола дар маҷаллаи илмии байналмилалий, 4 фишурда дар конференсияҳои сатҳи байналмилалий ва ҷумхурияйӣ ба табъ расидаанд. Инчунин, 1 нахустпатент, 1 санади ҷорикунӣ дар истеҳсолот ва 1 санади ҷорикунӣ дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ низ татбиқ гардидааст.

Саҳми шаҳсии муаллиф аз ҷустуҷӯ ва таҳлили сарчашмаҳои адабӣ оид ба мавзӯи кори диссертационӣ, вазифагузорӣ ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда, ташкили шароити мусоид барои гузаронидани пажуҳиш ва таҳлилҳо дар шароити озмоишгоҳӣ, таҳқиқоти саҳроӣ ва эксперименталӣ, таҳлили натиҷаҳои бадастовардашуда, ҷамъбасти мазмуни асосӣ ва хулосаҳои рисола иборат мебошад.

Соҳтор ва ҳаҷми рисола аз муқаддима, се боб, хулосаҳои умумӣ, 145 адад адабиёти истифодашуда дар ҳаҷми 135 саҳифаи чопи компьютерӣ тартиб дода шуда, аз 28 ҷадвал ва 8 расм иборат мебошад.

Аз таҳлили диссертацияи довталаби кори илмӣ Муродов Амиршоҳ Амиралихоновичбармеояд, ки рисолаи илмиимазкур дорои аҳамияти амалӣ, илмӣ ва назаряйӣ мебошад. Дурустии натиҷаҳои тадқиқотҳои эксперименталӣ,

дастовардҳои илмӣ, хулосаҳо ва пешниҳодот бо истифода аз тариқаҳои муосири таҳлил, аз қабили таҳлили спектрии атомӣ–эммисионӣ, хроматографияи коғазӣ ва тунукқаббата, титрометрия, экстраксия, калориметрия ва усулҳои спектрӣ бо ичрои баланди қасбӣ асоснок гардидааст.

Натиҷаҳои тадқиқот дар интишороти илмии довталаб Муродов А.А. инъикоси пурраи худро ёфтаанд. Натиҷаҳои бадастовардаи унвонҷӯ дар доираи тадқиқоти назарияйӣ ва амалӣ, математикӣ ва компьютерӣ, ки фарогири технологияи коркарди равған бо истифода аз пайвастагиҳои табиӣ – антиоксидантҳо мебошад, дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонии босуръати кишвар, метавонад саҳми босазо гузорад.

Дар баробари натиҷаҳои зиёди илмӣ дар матни диссертатсия баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд:

1. Дар муайян намудани нишондиҳандай технологияи адади собунонӣ диссертант усули ҳидролизи ишқорро истифода кардааст. Реаксияи ҳидролиз дар муҳити спиртҳои метанол, этанол ва пропанол – 2 (изопропанол) гузаронида шудааст. Муаян гардидааст, ки реаксияи ҳидролизи ишқорӣ дар муҳити спирти изопропанол нисбат ба спирти метил ва этил самараноктар мегузарад, лекин ҷанбаҳои физикию химиявии ин раванд омухта нашудааст.

2. Аз ҷониби диссертант тавсия дода шудааст, ки дар асоси партовҳои равғанҳои коркардшуда биодизелро ҳосил намудан имконпазир аст. Ҳосил намудани биодизел дар асоси синтези эфирҳои этилии кислотаҳои қалонмолекулаи ҷарбӣ тавсия гардидааст. Хубмешуд, ки дар ин заминасинтезисушишвориҳои алтернативӣ дар асоси глитсерин низ коркард мегардид.

3. Унвонҷӯ ҳангоми таҳлили адабиётҳо дар ичрои кори диссертационӣ аз маводҳои илмии чопшудаи олимони ватаний кам истифода кардааст;

4. Барои чӣ довталаб ҳангоми инъикоси натиҷаҳои таҳқиқот зери ҷадвалҳо эзоҳ ё худ шарҳи пурра наовардааст?

5. Тавре маълум аст, қисме аз мақсади таҳқиқоти кори илмӣ ба беҳгардонии сифат ва ҳосиятҳои органилептикӣ бо истифода аз антиоксидантҳо ва


адсорбентҳо равона гардидааст. Ба назари Шумо дар таҷрибаи дигар давлатҳо, маҳсусан ИДМ кадом усулҳои беҳгардонии сифати равғани растани ӣстифода мешавад ва роҳҳои ба бозори ҷаҳонӣ роҳ ёфтани чунин маҳсулот аз ҷӣ вобастагӣ дорад?

Бояд қайд намуд, ки нуқсонҳои зикршуда ба арзиши асосии диссертатсия ва муҳимиёти кор ягон таъсири манғӣ намерасонад ва хосияти тавсиявӣ доранд.

Ҳамин тарик, диссертатсияи Муродов Амиршоҳ Амиралихонович дар мавзӯи “Технологияи муғиди беҳгардонии сифати баъзе равғани растаниҳои физой” барои дарёftи дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисосӣ 6D072704 - Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод шудааст, тадқиқоти мукаммали анҷомёфта ҳисобида шуда, ба тамоми талаботу меъёрҳои муайннамудаи Комиссияи олии аттестацИонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгу аст ва муаллиф сазовори дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси мазкур мебошад.

МУҚАРРИЗИ РАСМИЙ:

Номзади илмҳои кимиё, и.в.дотсенти кафедраи кимиёи биоорганикӣ ва физколлоидии МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино”.



Ч.М.Обидов

Имзои Ч.М.Обидов-ро таєдик
менамоям:

Сардори раёсати рушди кадрӣ
МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”



Б.И.Сафаров

Маълумот дар бораи муассиса:

МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино”.
Нишонӣ: 734003, ш.Душанбе, к.Сино 29-31, Телефон: (+992-374) 24-45-83, E-mail:
info@tajmedun.tj, Web site: www.tajmedun.tj

“25” 08 соли 2023